

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 18.09.2019 №165

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1937/1-871	Раёсати Қушунҳои зудамали Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизоти техникӣ, молҳои хоҷагидорӣ ва коргузорӣ	Номгӯӣ	43	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1938/1-872	Маҷмааи давлатии “Қасри миллат”-и ДИПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тухми (пиёзи) гули “Лола”	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1939/1-873	Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Курсии мулоими театри	Адад	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1940/1-874	Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1941/2-627	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №14 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1942/2-628	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №140 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1943/2-629	Ширхоргоҳ-кӯдакистони № 112 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1944/2-630	Ширхоргоҳ-кӯдакистони № 81 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1945/2-631	Ширхоргоҳ-кӯдакистони № 156 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1946/2-632	МД “Осоишгоҳи ҷумҳуриявии кӯдакони “Қаратоғ”	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	52	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1947/9-312	Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рағҳо	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти тиббӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
435/46-51	ҶСК “Шабақаҳои барқии шаҳри Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои барқӣ	Номгӯй	48	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуҷуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

